

# ВАРАҶАИ ИТТИЛООТӢ

## ОМУӢЗИШ ДАР МАВӢӢИ «СИФАТИ МАЪЛУМОТ, ИСТИФОДАБАРӢ ВА ҚАРОРБАРОРӢ ДАР АСОСИ МАЪЛУМОТИ ИСБОТШУДА»

Душанбе, 17 апрели соли 2015 – Дар ҷаҳорҷӯбаи амаликунии лоиҳаи «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад, омӯзиши тренерон дар мавзӯи «Сифати маълумот, истифодабарӣ ва қарорбарорӣ дар асоси маълумоти исботшуда» барои 20 мутахассисони сатҳи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ оғоз гардид. Мустаҳкамкунии системаи идоракунии соҳаи тандурустӣ ва истифодаи он аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВТХИАҶТ), Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати сабти асноди шаҳрвандӣ ҳадафи асосии лоиҳа мебошад.

Системаи DHIS2 барои ворид, таҳлил ва тартиб додани ҳисоботҳо пурра мувофиқа карда шудааст. Он аз санҷиш гузашта аз 1 январи соли 2015 дар сатҳи ҷумҳурӣ дар речаи онлайн ба роҳ монда шудааст. Ҳисоботҳои омории тандурустии соли 2014 бо истифодаи системаи иттилоотии DHIS2 пурра баррасӣ карда шудаанд.

«Ҳадафи асосии системаи иттилоотии ИСУЗ ин баррасӣ кардани маълумоти дақику саҳеҳ ва дар асоси ин маълумоти исботшуда баровардани қарорҳои зарурии дахлатҳои системаи тандурустӣ мебошад. Мо истифодабарии маълумотро яке аз масъалаҳои асосии кори бомуваффақияти системаи ИСУЗ меҳисобем. Тренинги омӯзишии 5-рӯза барои тренерон дар мавзӯи «Сифати маълумот, истифодабарӣ ва баровардани қарорҳои асоснокӣ исботшуда» бо кӯмаки шарикони лоиҳа ташкилоти HISP Ҳиндустон ташкил карда шуд. Дар тренинг мутахассисони ВТХИАҶТ, Агентии омори назди Президенти ҶТ, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва Донишқадаи тақмили ихтисоси кормандони тиббии ҶТ иштирок намуданд. Иштироки намояндагони донишқадаву донишгоҳҳо барои интегратсияи барномаи тренинг бо барномаҳои таҳсилӣ муосидат менамояд. То охири соли 2015 мо ба нақша гирифтаем, ки зиёда аз 200 роҳбарон ва шахсони масъули қарорбарор дар мавзӯи сифати маълумот, истифодабарӣ ва қарорбарорӣ дар асоси маълумоти исботшуда, омӯзонем» - гуфт роҳбари лоиҳа хонум Елена Максименко.

Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии тартиби иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо буҷаи 3,4 миллион евро, системаи электронии ҳисоботиро дар сатҳи миллӣ татбиқ гардонидани истодааст. Лоиҳа дар якҷоягӣ бо консорсиуми ширкатҳои EPOS Health Management (Олмон), ICON-Institute Public Sector (Олмон) бо иштироки Донишгоҳи шаҳри Осло (Норвегия) ва ширкати IrfatC (Тоҷикистон) амалӣ мегардад. Лоиҳа то моҳи майи соли 2016 татбиқ мегардад.

Барои иттилооти иловагӣ муроҷиат намуда метановед ба:

Хонум Алия Зиёева, офис-менечер

Телефон: +992 37 221 44 65

Телефони мобилӣ: + 992 98 720 34 68

**EPOS**  
Health Management

Лоиҳа таҳти роҳбарии  
EPOS Health Management  
амалӣ мегардад.

EPOS Health Management  
Суроға: Hindenburgring 18,  
61348 Bad Homburg,  
Олмон  
Тел: +49 6172 930 370  
Факс: +49 6172 930 372  
[info@epos.de](mailto:info@epos.de)  
<http://www.epos.de>



Лоиҳа аз тарафи  
Иттиҳоди Аврупо  
маблағгузорӣ  
карда  
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21  
[Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu](mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu)  
[http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index\\_ru.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm)

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳи таи 50 соли васеъшавӣ, онҳо минтакаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва қафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст, муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамлики ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб ғайолияти бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.